

Sedoe Sharq - Magazin

↓  
P15-Gijahivabshil  
Kuham⁹

# Сақон шарқ

Журнал

118 — 120  
год



## ЛАЗЗАТНАЁФТА

Рұзгоре дили рамидаи ман  
Аз ду гулчехра бұсае меҳост.  
Он яке сар қашиду ноз афзуд,  
В-ин яке бұса доду базм орост.  
Ин яке аз шароби бұсаи хеш  
Кард саршор мастии тарабам.  
В-он яке дар сароби ваъдаи дур  
Медавонад ҳанұз ташналабам.

\* \* \*

Бұсаҳое, ки ин яке додасть,  
Гарчй ширинтар аз маю шақар аст,  
Дили девона боз мегүяд:  
Лаззати он надода бештар аст.

## Эҳсони ТАБАРИЙ

### Қитъа

То ба бозұ дарам бувад неру,  
То ба сина дарам шарор бувад,  
Разм аз баҳри ҳалқи захматкаш  
Мар маро беҳтариң шиор бувад.  
Әй хуш, он хубтолеи сарамард,  
Қи ба сар шавқу завқи ёр бувад.  
Ҳар кучо қаҳд дар миён бошад,  
Ҳар кучо аcz бар канор бувад.  
Ранҷбарро чу сунбулу насрин,  
Ганҷқуро ҳаланда хор бувад.  
Пеши ҳақ нарм чун қузу қоқум  
Сидқкирдору поядор бувад.  
Пеши ноҳақ зи чон накарда дареғ,  
Сахт чун күх устувор бувад.

*Jaleh.*

## Бадез ЖОЛА

### Гиёҳи вахшии күҳам

Гиёҳи вахшии күҳам, на лолаи гулдон,  
Маро ба базми хушихой худсарона мабар.  
Ба сардии ҳашини санг хұ гирифта дилам,  
Маро ба хона мабар,  
Ошьёни ман күх аст.  
Зи зери санге як рұз сар задам берун,  
Ба зери санге як рұз мешавам мадфун.  
Сиришти сангий ман зодгоҳи андұх аст,  
Чудо зи ёру диёрәм, дилам намехандад.  
Зи ман таровату шодиу рангу бұ маҳох,

Ба ғайри хасрати пурхашму орзу махох.  
Гиёхи ваҳши кӯҳам, дар интизори баҳор,  
Маро навозиши гарме ба гиръя меорад,  
Маро ба гиръя маёр.

## *Лӯзбати ШАЙБОНИЙ*

### **Рамида**

Он дар, ки аз умед кушудӣ ба рӯи ман,  
Як лаҳза боз буду дигарбора баста шуд.  
Тӯфони интизор ба яғмо кушуд даст,  
Бар шоҳкор навгули шавқам шикаста шуд.  
Шамъам тамом сӯхту дар хилвати хаёл  
Парвонае набуд, ки сӯзад ба оташам.  
Эй оҳи сард, шӯълаи хасрат фурӯ нишон,  
То чанд ҷоми ранҷ ба ёдаш ба сар қашам.  
Эй шаҳпари умед, ки аз ман ramidai,  
Боз о, к-аз интизор диламро қарор нест.  
Фасли гул асту вакти тамошои боғу дашт,  
Хангоми нағбаҳор замони қарор нест.  
Боз о, ки сурхгул ба дили сабзаго шукуфт,  
Мурғи чаман таронаи ишқу вафо суруд,  
Шабнам ба ҷоми лолаи гулгун шароб реҳт,  
Хуршед бӯса аз лаби паймонаҳо рабуд,  
Боз о, ки ҷои пои ту мондаст бар ҷаман,  
Тарсам, насим ранги табоҳӣ занад бар он.  
Боз о, ки бе умед турезонам аз ҷаҳон,  
Чашмам ба роҳи туст дар ин тангни чон.

## *Фаридуни КОР*

### **Едгори мо**

Ин ёдгори мост:  
Ин заҷҷаҳои дард,  
Ин ҳашми бехурӯш,  
Ин нағмаҳои сард.

Ин рӯзгори мост:  
Мардони ҳушманд  
Баҳри наҷоти қавм  
Дар саҳтигу газанд.

Ин ёдгори мост:  
Деворҳо баланд,  
Пинҳон зи ҷашми мо  
Ёрони мо ба банд.

Хуни қабуди марг,  
Фаръёди мурдагон  
Ҳомӯшу ҳавғонок  
Дар пушти корвон.

Дү-се рүз пеш ансамбли филармонияи Озарбойчон, ки дар Тошканд намоишхо медиҳад, маро даъват карданд. Рүзи баъз аз ман хошиш карданд, ки фикри худамро дар бораи санъати онҳо баён кунам. Ман бадоҳатан байтҳои зеринро навишта додам: (Шеъри «Овози ҷон» ниг. Куллиёт, ҷилди II).

...Ҷонам, ин фарзандони ҳалқи бузурги Озарбойчон мисли ин ки ҳама умрашон бо ман будаанд... Мебинӣ! Иғвогарии як-ду миллатчи сиёҳ (ордендор ва депутат бошанд ҳам, баъзе мудофиачиҳои амалдор дошта бошанд ҳам) ба рӯҳи бузурги ҳалқ таъсир намебахшад. Ин магасҳо фақат дар ифлосхонаҳо ва мазбалаҳо метавонанд виз-виз кунанд. Дар фазои пок ва равшани ҳис ва фаҳми ҳалқ роҳ нафоранд. Дар онҳо ба нури офтоби ростӣ ва мардонагӣ дучор шуда мемиранд. Зинда бод ҳалқ, зинда бод дурустӣ ва ростӣ!

Хуб, ҷонам, фалсафа бас...

Ба чоп тайёркунандагон  
У. БОНУ ва Қ. БАКАЛЕЙ.

\* \* \*

Ба муносибати баргузории ҷашини ҳаштодсолагии устод ҷанд номаи ўро бори нахустин аз назари хонандагон мегузаронам.

Дар ин номаҳо симои дураҳшони шоире дида мешавад, ки бо ҳамаи шӯҳрат ва хизмати худ, бо мунтаҳои фурӯтани борҳо мегӯяд: «Агар дуруст нафаҳмидаам, афв қунед. Агар назарамро написандед, рад қунед ва бубаҳшедам» ва ғайра.

Ин адаб ва назокати бузургворона нишонаи он аст, ки воқеан «Ниҳад шоҳи пурмева сар бар замин».

Ман ифтихор мекунам, дар рӯзхое, ки ҳанӯз донишҷӯи ҷавоне будам, муваффақ шудам аз андарзҳои пурарзиш, аз роҳномоиҳои дуруст ва равшан, аз имон ва умеди бекарони устод Лоҳутӣ дарс бигирам.

ЖОЛА

Жолаи азиз, салом! Маро бубаҳшед, ки натавонистам дар бемористон роҷеъ ба шеъри «Ҷаъфар» ҷизе бинависам. Ҳоло барои ин ки дар иди соли нав (ки умединорам ба Шумо ва ҳамаи муборизони сулҳ ва ҳалқи ситамдидаш Ҳоварзамин ва ҳамаи дунъё ҳушвақтӣ ва пирӯзӣ бубаҳшад) ба хона омадаам ва метавонам мухтасаре бинависам, аз ҷизҳое, ки дар осори худам ҳастанд ва барои ҷонро мекӯшам аз онҳо озод шавам.

Дар осори классикҳои мо як ҳаракати кам ҳаст, ки онро «сакта малех» меноманд ва гоҳе ин сакта як ҳаракати зиёд аст. Аммо дар осори шуарои замони бесактаи мо ин «малоҳат»-ҳо ба дард намехӯранд. Як-ду мисол аз «Ҷаъфар»: «Озари кӯчаку раъно ва озод». Ҳаракати зиёдии ин мисрағро бо иваз кардани «ва, у» баъз аз «озари кӯчак» ба запятая метавон дуруст кард; «озари кӯчулу, раъно ва озод». Ё ин ки «инсони давраи коммунизм аст ў»-ро бо «инсони давраи коммунизм аст ў» иваз қунед ва амсоли инҳо, ҷизҳое, ки худашон ҳурданд, лекин дар хондани осор таъсiri бузурге доранд.

Умуман зинда бод «Ҷаъфар!»

Тандуруст ва неруманд бошед, муҳлиси Шумо: ЛОҲУТИЙ.

**Жолаи азиз! Рұхсат дүхед илова бар чизе, ки роchez ба «Чаң-фар»-и Шумо навишта будам, ду-се масъала бинависам.**

1. Шумо дар шурұйи шеңріп дороши Чаңфарро тасвир мекунед, ки дар пеші хонааш болғы бузурғе дошт ва шумо (намедонам, барои чӣ) менурсед, оё ҳамаи бөг моли шумост? Ва ў ҷавоб медиҳад, ки оре, ҳамаи колхозчихо ҳамин тавр боғжо доранд. Баъд, неъматҳои бөгро шарҳ медиҳад. Пас аз ин ки сиёҳа (рӯйхат) тамом мешавад, боз ҳам менурсед, ки: «Пас чӣ медиҳад колхоз ба Шумо?» Охир, онҳоро кӣ гуфт колхоз ба ў додааст. Дар ин сурат хуб буд менурсидед, илова бар инҳо дигар чӣ чиз колхоз ба онҳо медиҳад. Агарна ин тавр мешавад; ҳамаи инҳо, ки аз падар ба ирс ба Чаңфар расидааст, пас колхоз чӣ чиз ба ў медиҳад?

Хонандаи советӣ инҳоро медонад ва ҳатто лозим нест мо барояшон инҳоро бинависем. Хонандаи мо, форсинависон ҳалқи Эрон мебошад. Барои ў равшан бояд навишт, ки инҳо ҳамаро Чаңфаре, ки то Инқилоби Октябрь бенаво ва беҳуқуқ бүд, аз колхоз гирифтааст.

Ҳамаи инҳоро шумо навиштаед, фақат ин адоти «пас», ки саволи шуморо дар ин дақиқа шигифтомез мекунад, ба ақидаи бандабемавкеz аст. Боз ҳам фикр кунед, агар дуруст нафаҳмидаам, афв кунед...

... Орзуманди пешрафти бузурги Шумо дар соҳаи адабиёт ва зин-дагонии шахсӣ **ЛОҲУТӢ**.

11/1-52.

**Жолаи азиз, ба номаи Шумо дер посух навиштам. Сабаб ин аст, ки тоза аз муолиҷа бозгаштам. Муолиҷаи нотамом.**

Аз меҳрубониҳои фарзандонаи Шумо бисъёр мамнунам. Албатта, ман аз ин ки монанди Шумо дұхтаре дошта бошам (охир, худатон маро бо лақаби «падар» сазовор кардаед) хеле муфтахирам, лекин бештар ба худ меболам, ки Ватани ман, ҳалқи муборизи ман дұхтаре монанди Шумо туристеъзод, фидокор ва лоиқро дорад.

Дар ҳусуси «омӯзиши адабӣ» ҳамин қадар арз мекунам, ки намедонам «Айн» бояд садои худро дар забони форсӣ ҳатман нигоҳдорад ё на, аммо Жола ҳатман бояд овози худ, оҳанги худ ва мусиқии худро дар адабиёти форсӣ нигаҳдорад. Ҳатман!

Аз Шумо хоҳиши дорам, ба таври ҷиддӣ осори адабии русӣ ва дар навбати аввал Пушкин, Лермонтов ва Маяковскийро хуб ва ҷиддӣ биомӯзед. Осори манзуими классикии форсиро ҳам фаромӯш накунед. Осори русӣ ба Шумо меомӯзанд, ки мавзӯи пурмаъно ва реалистӣ пайдо кунед ва маҳсусан кӯтоҳу пурмаъно гуфтан дар як асар, такрор накардан байёни як фикр, як мисол дар дохили он асар ва такрор накардан мавзӯи асари дигарро ба Шумо меомӯзанд. Шумо лаёкати инро доред. Осори классикҳои форсӣ шакли миллии осори Шуморо нигаҳ медоранд. Агар таври дигар бошад, масъалаи «миллишакл ва байнамилалимазмун» будани асар риоя намешавад.

Гӯё аз Вольтер пурсиданд, кадом навъи «жанри» шеңрро менисандед? ҷавоб дод: ҳар навъе хуб аст, ба ҷуз навъи дилгириовар.

Кӯшиши кунед, дар ҳар навъе бинависед, дуру дароз набошад, дилгирии наёрад. Аз ҳар забон, ҳар шоир ва ҳар нависанда биёмӯзед, лекин аз онҳо пайравӣ накунед. Осори онҳоро сармашқ қарор дүхед,

аммо барои халлоқияти шахсӣ. Жола бояд овози худро дар осори форсӣ нигаҳ дорад!

Муваффақ бошад, тандуруст бошад, зинда бошад Жола ва амсоли ў!

Бо салом ва эҳтиром, мунтазири осори нахи Шумо, ЛОҲУТИ.

Жолаи азиз, хондани шеърҳои Шумо рӯзи 18-ӯми моҳ тамом шуда буд (албатта, лаззати хонданаш дер давом ҳоҳад дошт), лекин наставонистам ҳамон рӯз бифиристам. Бубахшед. Инак, онро ба соҳиби шоистааш пас мефиристам.

Хоҳишмандам: 1. Ғалатҳои хаттӣ ва имлоии маро дуруст кунед. 2. Ҳаргиз инро ба фикри худ роҳ надиҳед, ки ман гӯё худро «ҷаҳоби устод» ҳисоб карда ва бо шоираи ҷавоне худнамоӣ мекунам. На! Ман дар тамоми ин се рӯз Шуморо чун рафиқ ва ҳамкори азизе дар назар гирифта, ҳангоми хондан бо Шумо мубоҳиса мекардам ва фикри Шуморо дар ҳусуси назарияи худ менурсидам. Вақте истаконе чой барои ман меоварданд, каме монда буд, бигӯям: «Пас, барои Жола чаро наовардаед?».

Ин тавр, ҳар чи навиштаам, бо мувофиқати худи Шумо будааст. Ҳоло ҳам дубора дар Боку онҳоро муҳокима кунед, агар дуруст нестанд, дурашон андозед. Бовар кунед, ки сояи ранҷиш ҳам дар ман пайдо наҳоҳад шуд.

3. Розӣ нестам, назариёти маро ба касе бигӯед. Ман аз онҳо нестам, ки эҳтиими дигаронро барои худ дӯкони эҳтибор мекунанд. Шумо маро инсон шумурда шеърҳоятонро барои ман фиристед. Ҳамин эҳтибор барои ман бас аст. Ҳоло ағсӯс мегӯрам, ки ин ҳамсӯҳатии ширин ба поён расид.

Тандуруст ва муваффақ бошед. Аз Бонуям ба Шумо саломҳои салимона ва ҳоҳарона, ў аз муридони ҷиддии Шумост. ЛОҲУТИ.

20/I-52.